

М. ЧУМЪАЕВ, М. АҲМЕДОВ,
Н. АБДУРАҲМОНОВА

ДАФТАРИ МАТЕМАТИКА

Барои донишомӯзони синфҳои якуми мактабҳои
миёнаи таълими умумӣ

Вазорати таълими халқи Республикаи Ўзбекистон
тасдиқ намудааст

Нашри ҳафтум

«TURON-IQBOL»
ТОШКАНД — 2013

УЎК:372.851(076.1)
51=222.8
КБК 22.1
Ч89

Ин дафтари иловагӣ барои мустаҳкам намудани донишҳои аз китоби дарсӣ ба даст овардаи донишомӯзони синфҳои 1-уми мактабҳои таълими умумии миёна мусоидат мекунад. Дафтари мазкур барои нимсолаи якум пешбинӣ шудааст. Аз ҷониби донишомӯзон мустақилона ба дафтар навиштани баъзе мисолҳои китоби дарсӣ ба назар гирифта шудааст. Саҳифаҳои китоби дарсӣ дар қисми болои дафтар навишта шудаанд.

Аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ чоп шудааст. Бепул.

Чумъаев М. ва дигарон.

Дафтари математика. Дастурамали иловагӣ ба китоби дарсии синфҳои 1-уми мактабҳои миёнаи таълими умумӣ (М. Чумъаев, М. Аҳмедов, Н. Абдурахмонова) — Т.: «Turon-Iqbol», 2013, — 64 с.


1. 1,2 Ҳаммуаллиф.

**УЎК:372.851(076.1)51=222.8
КБК 22.1я71**


ISBN 978-9943-14-069-1

© «Turon-Iqbol», 2007.
© «Turon-Iqbol», 2013.


3



4








• • •







3






5



4





7




6

8











9








7

10





12





10

1



13



11

14

2



2 2 2 2



15

> > > >

< < < <

= = = =

2 = 2

1 < 2

2 > 1

2 = 2

1 < 2

2 > 1


● ○ 2

■ □ 2


▲ △ 2

12

3



3 3 3 3



$3 = 3$

$2 < 3$

$3 > 2$


$3 = 3$

$2 < 3$

$3 > 2$



3



3



3

17

$1 < 2$

$2 > 1$

$2 < 3$

$2 = 2$

$3 \square 1$


$3 \square 2$

$1 \square 1$

$3 \square 3$



18



14

$2 \square 3$

$3 \square 2$

$3 \square 3$

$2 \square 1$

+ + + +

+


= = = =

=

1 + 1 = 2

2 + 1 = □

1 + □ = 3



- - - -

-

= = = =

=

2 - 1 = □



3 - 2 = □

3 - 1 = □






21

4



4 4 4 4



2 □ 4

4 □ 2

4 □ 4

4 □ 3

22

$3 + 1 = \square$

$4 - 1 = \square$

$1 + 1 = \square$

$1 + 3 = \square$

$4 - 2 = \square$

$2 + 1 = \square$




4



16

1 2 3 4

23



4 □ 1 3 □ 2 1 □ 3 4 □ 4


2 □ 3 2 □ 2 4 □ 3 4 □ 2



24


$4 - 1 = \square$ $2 + 2 = \square$ $2 + 1 = \square$

$4 - 2 = \square$ $4 - 3 = \square$ $3 + 1 = \square$





$\square - \square = \square$

$\square - \square = \square$





25

5



5 5 5 5



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5

26

$4 + 1 = 5$



$5 = 1 + 4$

$3 + \square = 5$



$5 = 2 + \square$

$2 + \square = 5$



$5 = 3 + \square$

$1 + \square = 5$




$5 = 4 + \square$




18


1 2 3 4 5



5 4 3 2 1



27



28

$2 < 3$

$3 < 4$

$5 = 5$

$4 + 1 = \square$

$3 + 2 = \square$

$3 + 1 = \square$


$1 + 4 = \square$

$2 + 3 = \square$

$2 + 2 = \square$

19

	5		3		1
1					
					
					
4					
					



$5 - 1 = \square$

$5 - 3 = \square$



$4 - 1 = \square$

$5 - 2 = \square$

$5 - 4 = \square$

$4 - 3 = \square$

6



6 6 6 6

$5 + 1 = 6$



$6 = 1 + \square$

$4 + \square = 6$



$6 = 2 + \square$

$3 + \square = 6$



$6 = 3 + \square$

$2 + \square = 6$




$6 = 4 + \square$

$1 + \square = 6$



$6 = 5 + \square$



$5 + 1 = \square$

$1 + 5 = \square$

$6 - 1 = \square$

31

$6 - 2 = \square$


$6 - 4 = \square$

$2 + 3 = \square$

$6 - 5 = \square$

$6 - 3 = \square$

$2 + 4 = \square$



$5 \square 6$

$6 \square 3$

$6 \square 6$


$6 \square 4$

$6 \square 5$

$4 \square 5$



$4 \square 6$

$5 \square 5$




22

7



7 7 7 7



$5 + 1 = \square$

$6 + 1 = \square$

$7 - 1 = \square$



1 2 3 4 5 6 7



7 6 5 4 3 2 1

33

$6 + 1 = \square$



$2 + 1 = \square$

$3 + 1 = \square$


$7 - 6 = \square$

$7 - 2 = \square$

$7 - 3 = \square$





$3 + 4 = \square$



$5 + 2 = \square$

24



1 2 3 4 5 6 7 8

$7 + 1 = \square$




$5 + 3 = \square$

$4 + 4 = \square$

$8 - 1 = \square$

$8 - 3 = \square$

$8 - 4 = \square$



35

1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1

$8 - 4 = \square$


$8 - 3 = \square$

$8 - 2 = \square$

$2 + 2 = \square$

$5 + 1 = \square$

$6 + 2 = \square$




$8 \square 7$

$7 \square 7$



$7 \square 8$

$8 \square 8$



26

9



$8 + 1 = \square$

$9 - 3 = \square$

$9 - 7 = \square$

$9 - 1 = \square$

$6 + 3 = \square$


$9 - 6 = \square$



1 2 3 4 5 6 7 8 9



9 8 7 6 5 4 3 2 1



$5 + \square = 9$



$3 + \square = 9$

$7 + \square = 9$



$6 + \square = 8$

$\square + 2 = 8$

$1 + \square = 8$



0



0 0 0 0

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

$0 < 1$ $0 < 2$ $0 < 3$ $0 < 4$ $0 < 5$

3 2 1 2 1 0 4 0





$2 + 1 = \square$

$3 - 1 = \square$


$4 - 4 = \square$

39


10



10 10 10 10



40




$10 - 6 = \square$

$10 - 7 = \square$

$10 - 4 = \square$

$10 - 8 = \square$

30



$4 + \square = 7$


$5 + \square = 8$

$1 + \square = 9$

$5 - \square = 2$

$5 - \square = 4$

$6 - \square = 2$




42

5 □ 4


9 □ 8

9 □ 5

7 □ 6



43






32



2 + 2 + 2 + 2

- 1
- 2**
- 3
- 4**
- 5
- 6**
- 7
- 8**
- 9
- 10**




- 1
- 2**
- 3
- 4**
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10**


- 1
-
- 3
-
- 5
-
- 7
-
- 9
-

-
- 2
-
- 4
-
- 6
-
- 8
-
- 10

46



47




$10 \square 6$


$9 \square 10$

$10 \square 10$


34



$1 + 2 = \square$



$3 + 0 = \square$





$4 + 0 = \square$

$5 + 0 = \square$

$6 - 0 = \square$

$8 + 0 = \square$



$7 - 0 = \square$

$3 - 0 = \square$

$9 - 0 = \square$

$6 + 0 = \square$

$4 + 0 = \square$

$5 + 0 = \square$



50



$3 + 1 = \square$

$8 - 1 = \square$

$6 + 1 = \square$

		+	=
1	1		
2	1		
3	1		
4	1		
5	1		

		-	=
10	1		
9	1		
8	1		
7	1		
6	1		

$3 + \square = 4$



$5 + \square = 6$

$6 + \square = 7$

$7 - \square = 6$

$9 - \square = 8$


51



$7 + 1 + 1 = \square$

$8 - 1 - 1 = \square$





$1 + 2 = \square$

$5 + 2 = \square$

$3 - 2 = \square$

$2 + 2 = \square$


$6 + 2 = \square$

$4 - 2 = \square$


$3 + 2 = \square$

$7 + 2 = \square$


$5 - 2 = \square$



$5 > 4$



$3 \square 3$




$2 \square 5$

$4 + 2 = \square$

$6 - 2 = \square$

$4 + 1 + 1 = \square$

$6 - 1 - 1 = \square$



$3 + 3 =$

$3 + 1 + 2 =$

$6 - 3 =$

$1 + 5 = \square$

$1 + \square = 6$

$\square + 2 = 7$

$6 + 3 = \square$

$\square + 2 = 8$

$\square + 3 = 7$

$1 + \square = 2$
 $2 + \square = 4$
 $3 + \square = 3$

+ 3					
1	2	3	4	5	6

- 3					
9	8	7	6	5	4

1 2 □ 4 □ 1 □ 3 □ 5



+ =		
1	4	
2	4	
3	4	
4	4	
5	4	

- =		
10	4	
9	4	
8	4	
7	4	
6	4	

- 5 + □ = 9
- 4 + □ = 8
- 3 + □ = 7
- 2 + □ = 6
- 6 - □ = 2

□				
	○			
△		△		△
	△	○	□	○

- 6 + 4 = 10
- + 4 = 9
- + 4 = 8
- + 4 = 7
- + 4 = 6



$$\begin{array}{l}
 2 + 6 = \square \\
 6 - 4 = \square \\
 1 + 5 = \square \\
 8 - 4 = \square \\
 4 + 5 = \square \\
 9 + 1 = \square \square \\
 10 - 4 = \square
 \end{array}$$

$$\square + \square = 4$$

$$\square + \square = 6$$

$$\square + \square = 8$$

$$\square + \square = 5$$

$$\square + \square = 7$$

$$\square + \square = 9$$

$$5 + 3 =$$

$$4 + 5 =$$

$$2 + 5 =$$



9	-		=	
---	---	--	---	--

$6 - 5 = \square$

$8 - 7 = \square$

$9 - 9 = \square$

$7 - 6 = \square$

$9 - 8 = \square$

$9 - 6 = \square$

$\square - \square = 3$

$\square - \square = 5$

$\square - \square = 1$

$\square - \square = 4$

$\square - \square = 2$

$\square - \square = 6$



$6 + 2 = \square$

$2 + 6 = \square$

$6 \square 8$

$6 - 2 = \square$

$6 - 4 = \square$

$6 \square 2$

< = >

$6 + 2 \square 8$




$6 - 2 \square 7$

$6 + 3 \square 6$

$6 + 1 \square 6$

$6 + 1 \square 7$

$6 - 4 \square 3$




$7 + 1 = \square$

$7 + 2 = \square$

$7 - 1 = \square$

7		5	4
	6		



$7 = 5 + 2$

$7 = 6 + 1$

$7 = 2 + 5$

$7 - 5 = \square$

$7 - 6 = \square$

$7 - 2 = \square$

$7 - 4 = \square$


$6 - 4 = \square$

$7 - 6 = \square$

$7 + 2 = \square$

$7 - 3 = \square$

$7 + 1 = \square$



$8 = 7 + 1$

$8 = 6 + 2$

$8 = 5 + 3$

$8 - 7 = \square$

$8 - 6 = \square$


$8 - 5 = \square$

$7 \square 7$

$8 \square 9$

$9 \square 8$


$8 \square 7$



$8 - 1 = \square$

$8 - 7 = \square$

$7 \square 8$





$$9 + 1 = \square \square$$

$$1 + 9 = \square \square$$

$$9 + 1 = \square \square$$

$$9 - 7 = \square$$

$$10 - 1 = \square$$

$$9 = 7 + \square$$

$$10 - 9 = \square$$

$$9 = 2 + \square$$



$$8 + 1 = \square$$

$$9 - \square = 8$$

$$9 - 1 = \square$$

$$9 - 3 = \square$$


$$9 - 7 = \square$$

$$9 - 2 = \square$$


$$9 - 5 = \square$$

$$9 - 8 = \square$$

61



Барои ҳосил кардани адади
даҳ катакчаҳои холиро
пур кунед:



46

$10 - 9 = \square$

$10 - 8 = \square$




62

$10 = 9 + \square$

$10 = 8 + \square$

$10 = 1 + \square$

$10 = 2 + \square$



63

2-то зиёд

2-то кам

8	6	7	5	3	2	4
<input type="text"/>						

9	7	10	5	8	4	6
<input type="text"/>						

47

64

$7 - 6 = \square \rightarrow \text{М}$

$10 - 7 = \square \rightarrow \text{Т}$

$9 + 1 = \square \rightarrow \text{А}$

$10 - 6 = \square \rightarrow \text{Е}$

$4 + 5 = \square \rightarrow \text{К}$

$10 - 5 = \square \rightarrow \text{М}$

$4 + 3 = \square \rightarrow \text{Т}$


$10 - 2 = \square \rightarrow \text{И}$

$9 - 7 = \square \rightarrow \text{А}$


$2 + 4 = \square \rightarrow \text{А}$

1				5					
М	А	Т	Е	М	А	Т	И	К	А


65



$4 + 2 = \square$



$5 + 3 = \square$



$1 + 2 = \square$

48

$8 + 1 = \square$

$4 + 5 = \square$

$3 + 4 = \square$

$9 - 1 = \square$

$9 - 4 = \square$

$5 - 3 = \square$

АСАЛ + ОРУ

СОЯБОН

$4 + 3 = \square$

$6 - 3 = \square$

$5 + 4 \square 8$

$7 + 2 \square 7$

$6 - 4 \square 0$

$5 + 5 \square 9$

$9 - 3 \square 9$

$9 - 6 \square 5$

$\square + 3 = 7$

$7 - \square = 4$

$\square - 4 = 3$

67

$6 + 1 =$

$6 - 2 =$

$6 + 3 =$

$7 - 1 =$

$7 + 2 =$


$4 + 3 =$

Н	$7 - 2 - 4$
Н	$5 + 2 + 0$
О	$6 + 3 - 5$

	4	7
Н		


Л	$9 - 4 + 3$
У	$8 - 5 + 2$
Г	$5 + 4 - 8$

1		8
	у	



$\square > \square$

$\square < \square$



$$3 + 2 = 5$$

$5 + 2 = \square$

$1 + 7 = \square$

$3 + 2 = \square$

$3 + 5 = \square$

$7 + 2 = \square$

$1 + 3 = \square$

$<$ $=$ $>$

$6 - 1 \square 7 + 2$

$5 + 3 \square 5 + 4$

$8 + 1 \square 9 - 4$

$7 - 4 \square 9 - 2$

$$2 + 1 = 3 \quad 1 + 2 = 3$$

$8 + 1 =$

$7 + \square =$

$6 + \square =$


$5 + \square =$

$4 + \square =$

$3 + \square =$

$2 + \square =$

$1 + \square =$



$1 + 8 =$

$2 + \square =$

$3 + \square =$

$4 + \square =$

$5 + \square =$

$6 + \square =$

$7 + \square =$

$8 + \square =$

$5 + 4 =$

$8 + \square = 9$

$7 + 2 = \square$

$4 + 5 =$

$\square + 8 = 9$

$2 + 7 = \square$

$7 + \square = 10$

$\square + 2 = 10$

$3 + \square = 9$

$\square + 6 = 9$


Чамъшаванда	4		5		6	3		6
Чамъкунанда		3		0		3	5	2
Ҳосили қамъ	9	6	7	8	10		9	



$7 + 2 = \square$

$\square - 2 = 7$

$\square - 7 = 2$



$$6 - 2 = 4$$

$9 - 2 = \square$

$8 - 3 = \square$

$7 - 3 = \square$

$9 - 7 = \square$

$8 - 5 = \square$

$7 - 4 = \square$

$7 - 6 =$

$8 - 4 =$

$10 - 8 =$

$9 - 3 =$

$7 - 2 =$

$10 - 9 =$

$5 - 5 =$

$6 - 5 =$

$10 - 3 =$

Тархшаванда								
Тархқунанда	2	4	6	2	0	4	5	3
Ҳосили тарх	8	5	4	5	6	6	4	7

$6 + 2 = \square$



$4 + 3 = \square$

$\square - 4 = 5$

$4 + 5 = \square$

$5 + 4 = \square$

$\square - 5 = 3$



73

Тархшаванда	6	10	8	9	7	6	8	9
Тархкунанда								
Ҳосили тарҳ	4	4	2	4	2	3	5	6

$8 - \square = 3$

$10 - \square = 2$

$9 - \square = 5$

$7 - \square = 5$

$4 + 1 = \square$

$6 - 5 = \square$

$9 - 8 = \square$

$8 - 4 = \square$

$6 + 3 = \square$

$5 + 2 = \square$

$7 - 7 = \square$

$4 - 2 = \square$

$5 - 4 = \square$

56

$5 - 2 = 3$

$3 + 2 = 5$

$\square\square = \square\square$

$7 + 3 =$ $9 + 1 =$

$4 + 3 =$ $6 + 3 =$

$9 - 5 =$ $8 - 2 =$

$5 + 4 =$ $7 + 1 =$

$6 - 1 =$ $10 - 3 =$

$9 - 3 =$ $3 + 7 =$


$6 + 3 =$ $8 - 5 =$


$6 + 0 =$ $10 - 2 =$

$8 - 2 =$ $7 + 3 =$

$7 + 1 =$ $2 + 7 =$ $4 + 4 =$ $4 + 3 =$

$9 - 2 =$ $8 - 4 =$





$7 + 3 \square 8$


$9 - 1 \square 9$

$4 + 5 \square 6$

$5 + 3 \square 9$

$6 - 4 \square 8$

$3 + 7 \square 4$



$2 + 7 = \square$

$8 - 2 = \square$

$6 - 1 = \square$

$9 - 2 = \square$

$8 + 0 = \square$

$5 + 1 = \square$

$4 \square 3$

$8 \square 8$

$5 \square 8$

$2 \square 1$

$6 \square 5$

$7 \square 9$

$6 \square 3$

$4 \square 0$

Ҳисоб кунед ва ҷавобҳои
якхеларо ёбед:

$4 + 4$	$7 - 4$	$9 - 5$	$7 + 3$
$8 - 5$	$3 + 4$	$6 + 2$	$9 - 2$
$3 + 1$	$8 + 2$	$1 + 4$	$8 - 3$

77

$8 - 3 = \square$

$9 - 5 = \square$

$10 - 7 = \square$

$8 - 4 = \square$

$9 - 6 = \square$

$10 - 8 = \square$

$3 + 1 = \square$

$3 + 3 = \square$

$3 + 5 = \square$

$3 + 2 = \square$

$3 + 4 = \square$

$3 + 6 = \square$

К	А	М	А	Т	Б
3	5	1	2	4	6

1		3		5	6
М	А		Т		Б

$4 + 3 = \square$

$3 + 6 = \square$


$6 + 2 = \square$

$7 + 0 = \square$

$5 + 2 = \square$

$9 - 4 = \square$

60



Масъалаи 2

Каду – 9 кг

Тарбуз – ?, 2 кг кам

Ҳал:

$$\square - 2 = \square$$


Ҷавоб: \square кг

$$4 + 0 = \square$$

$$9 - 7 = \square$$


$$3 + 4 = \square$$

Аз адади 10 ҷавобхоро тарҳ кунед:



80

Масъалаи 4



Ҳал:

$$10 - \square = \square$$


Ҷавоб: \square л

81

$$7 - 3 = \square$$

$$9 - 3 = \square$$

$$9 - 4 = \square$$



62



$5 + 5 =$

$5 + 5 =$

$6 - 1 =$

$7 - 2 =$

$9 - 3 =$

$6 + 1 =$

$5 + 4 =$

$5 + 1 =$

$8 - 3 =$

$4 + 1 =$

$3 + 5 =$

$3 + 1 =$

$10 - 7 =$



$10 + 0 =$

$6 - 2 =$

$3 + 7 =$

$4 - 1 =$

$9 - 3 =$



MAMANAZAR JUMAYEV,
MAHAMADJON AHMEDOV,
NABIYA ABDURAHMONOVA

O'quv nashri

MATEMATIKA DAFTARI

Umumiy o'rta ta'lim maktablarining
1-sinfi uchun

(tojik tilida)

Yettinchi nashr

«TURON-IQBOL»

Toshkent, 100182. H. Boyqaro ko'chasi, 51-uy.

Telefon: 244-25-58. Faks: 244-20-19

Toshkent — 2013

Тарчумон	А. Эшонкулов
Муҳаррир	Ҷ. Эшонзода
Муҳаррири бадеӣ	Э. Муратов
Муҳаррири техникӣ	Т. Смирнова
Мусахҳеҳ	Б. Эшонкулов
Саҳифабанди компютерӣ	Э. Муратов

Литсензия нашриёт АИ №223, 16.11.12.

Ба чопаш 31.05.13 рухсат дода шуд. Андозаи 70x90¹/₁₆.

Гарнитураи «Pragmatic». Бо усули офсет чоп шуд.

Ҷузъи чопии шартӣ 4,68. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 6,9.

Адади нашр 6964. Супориши № 235. Шартномаи №ORG 01/05-13

Дар матбааи хонаи эҷодии табъу наشري ба номи Фафур Гуломи
Оҷонаси Матбуот ва Иттилооти Ўзбекистон чоп карда шуд.
100128, Тошканд, кўчаи Шайхонтохур, 86.